

МАҚСУДА АЗИЗОВНА ВОРИСОВА
НОМЗАД БА МАҚОМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ЎЗБЕКИСТОН
АЗ ҲИЗБИ ХАЛҚӢ-ДЕМОКРАТИИ ЎЗБЕКИСТОН

ТАРЧИМАИ ҲОЛ

Мақсуда Азизовна Ворисова 20 январӣ соли 1961 дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. Зодаи шаҳри Тошканд мебошад.

Миллаташ – ўзбек.

Маълумоташ – олий.

Соли 1984 Донишқадаи давлатии тиббии Тошкандро хатм кардааст. Аз рӯйи ихтисос – духтури бемориҳои дарунӣ.

Вай фаъолияти меҳнатиро соли 1984 ба сифати духтури клиникаи Донишқадаи давлатии тиббии Тошканд оғоз намудааст.

Аз соли 1989 ба сифати духтури бемо-риҳои дарунӣ дар Маркази тиббии деҳаи “Назарбек”-и ноҳияи Зангиатои вилояти Тошканд, аз соли 2003 ҳамчун мудири поликлиникаи оилавии деҳаи «Назарбек» машғули кор шудааст.

Солҳои 2009–2014 депутати Шӯрои вакилони халқи ноҳияи Зангиато, солҳои 2015–2019 депутати Шӯрои халқи вилояти Тошканд ва узви Сенати Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ўзбекистон интихоб шудааст.

Аз соли 2018 ҷонишини раиси Шӯрои марказии Ҳизби халқӣ-демократии Ўзбекистон мебошад.

Соли 2019 депутати Палатаи қонунгузории Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ўзбекистон интихоб шудааст.

М.А. Ворисова дар айни замон муовини раиси Кумитаи масъалаҳои тандурустии шаҳрвандони Палатаи қонунгузорӣ, раиси Комиссияи оила ва бонувони палатаи поёнии парлумон мебошад.

М.А. Ворисова худро ҳамчун ташкилотчи дорои таҷрибаи баланди назариявӣ ва амалӣ муаррифӣ кардааст. Вай дар раванди ислоҳоти соҳаи тандурустии кишвар, дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти аҳоли хеле фаъолнокӣ нишон медиҳад.

М.А. Ворисова солҳои тӯлонӣ ҳамчун вакил ва сенатор дар соҳаи идоракунии давлат ва ҷомеа, сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоӣ таҷрибаи калон андӯхтааст. Вай сиёсатмадори кавиירוда, ғамхору таҳам-мулпазир мебошад.

М.А. Ворисова соли 2018 бо ордени дараҷаи I-уми «Соғлом авлод учун» мукофотонида шудааст.

Оиладор, ду писару як духтар ва ҳафт набера дорад. Ҳамсараш А.А. Ворисов аз рӯйи ихтисос – инженер.

САМТҲОИ АСОСИИ БАРНОМАИ ПЕШАЗИНТИХОБОТИИ МАҚСУДА АЗИЗОВНА ВОРИСОВА

– бо мақсади рафъи ҳама шаклҳои нобаробарии иҷтимоӣ дар кишвар таъмини иштироки тамоми қишри аҳоли дар ҳаёти давлат, ҷомеа ва мақомоти суд;

– ташаккули низоми оптималӣ барои пурра қонун гардонидани эҳтиёҷоти ҳаётии нафақахӯрон ва шахсони ба ҷимояи иҷтимоӣ ниёзманд, фароҳам овардани шароите, ки давраи парвариши кӯдак ба стажи кории зан шомил карда шавад;

– ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии маъҷубон, таъини нафақа барои маъҷубони гурӯҳи III;

– ба мақсади баланд бардоштани саводнокии умумии маъҷубон қабули қонун «Дар бораи кафолати таҳсил барои маъҷубон»;

– ҳифзи манфиат ва ҳуқуқи муҳоҷирон дар берун аз кишвар ва рушди минбаъдаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ бо қабули қонун «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ»;

– бо мақсади пешбурди сиёсати қавии иҷтимоӣ ҷорӣ намудани системаи дифференсиалии андозбандӣ бар асоси даромади шахрвандон, ки ба таъмини манфиатҳои аҳоли нигаронида шудааст;

– бо озукавории арзон ва молҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим пур кардани бозори дохилӣ, пешгирии боло рафтани нархи маҳсулот ва мавод, барқарор намудани назорати қатъии давлат ва ҷомеа зимни муайян намудани нархи маҳсулоти хӯрокворӣ;

– афзоиши сармоягузорӣ барои рушди инфрасохтори деҳот, тадқиқот ва технологияи кишоварзӣ, ҷорӣ намудани саноат дар деҳот;

– сохтани манзилҳои иҷтимоӣ барои қишри ба ҷимояи иҷтимоӣ ниёзманд, аз ҷумла маъҷубон, падару модароне, ки кӯдакони имко-ниятшон маҳдудро тарбия мекунанд, заноне, ки вазъи иҷтимоиашон вазнин аст, тақдими ройғони ин хонаҳо ба оилаҳои ниёзманд бидуни соҳибӣ кардан ва ба мерос гузоштан ва бо шартӣ пардохти ҳаққи коммуналӣ;

– таъмини хидмати тиббии кафолатноки давлатӣ ба аҳоли, ҷорӣ намудани низоми хизматрасонии босифат ва ҳамаҷонибаи тиббӣ ба ҳамаи табақаҳои аҳоли, хориҷ намудани дорухонаҳо ва муассисаҳои тиббии хусусӣ аз мақоми соҳибкорӣ ва ба онҳо додани мақоми махсуси соҳибкории иҷтимоӣ-моя;

– муқаррар намудани ҷавобгарӣ дар қонунгузорӣ нисбат ба шахсоне, ки шараф, саломатӣ ва шаъну эътибори кормандони тибро поймол мекунанд, намегузоранд вазифаҳои хизматиашонро иҷро кунанд;

– ба таври эҳсосшаванда афзудани маоши шифокорон ва ҳамшираҳо;

– таъсиси гурӯҳҳои махсуси таълими томактабӣ барои кӯдакони то 2-сола, фаро-гирии ройгони кӯдакони 6 сола ба таълими ҳатмии яксолаи ибтидоӣ, ташкили муасси-саҳои таълими томактабӣ дар ҳар як деҳот;

– ташкили субҳонаи бепул барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ, инчунин истифодаи бепул аз нақлиёти ҷамъиятӣ;

– зиёд кардани грантҳо барои таҳсилоти олӣ, ба таври қонунӣ тақвият додан ва татбиқ намудани механизмҳои муосир;

– муайян кардани ҳаҷми стипендия вобаста ба азхудкунии курс ва иштироки онҳо дар фаъолияти инноватсионӣ, таъмини донишҷӯёни ниёзманд бо манзил ва шароити зисти бароҳат;

– таъмини иштироки васеи аҳоли дар оmodасозии лоиҳаи қонунгузорӣ, ки ба рӯҳияи иҷтимоии аҳоли, татбиқи эҳтиёҷоти ҳаётии онҳо таъсир мерасонад.